

Ба Шурои диссертационии 6D.КОА-019

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертасияи Шарифзода Раҳматулло Файзулло дар мавзуи «Ҷавобгарии чиноятӣ барои дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи ичрои ҷазои чиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст

Мутобиқати диссертасия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он диссертасия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Диссертасияи Шарифзода Раҳматулло Файзулло дар мавзуи «Ҷавобгарии чиноятӣ барои дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи ичрои ҷазои чиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ), ки аз рӯйи он ба Шурои диссертационӣ мувофиқи фармоиши Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, таҳти №15/шд 62 ҳуқуқи қабули диссертасияҳо барои ҳимоя дода шудааст, мутобик мебошад.

Бояд гуфт, ки диссертасияи тақризшаванд дар доираи барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон - «Сиёсати ҳуқуқии чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони муосири рушд (барои солҳои 2016-2020)» омода гардидааст.

Мубрам будани мавзуи диссертасия. Истиқтоли давлатӣ ба рушди соҳаҳои муҳталифи илм, хусусан илмҳои ҳуқуқшиносӣ шароити мусоид

фарохам овард. Бо шарофати истиқлоли давлатӣ муҳаққикону пажӯҳишгарон ба омӯзиши самтҳои муҳталифи илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дар мисоли ҳуқуки чиноятӣ диққати бештар зоҳир намуданд, ки он ба тақвияти низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат кард. Чунин тадбирҳо Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон ҳамчун давлати ҳуқуқбунёд бо риояи принсипи инсондустӣ, ки принсипи бунёдии ҷомеаи шаҳрвандӣ эътироф шудааст, бештар муаррифӣ намуд. Дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуку озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳамчун арзиши олий эътироф шуда, ба ҳимояи ҳамаҷонибаи ҳуқуки чиноятӣ дар заминаи қонунгузории чиноятӣ таъмин карда шудаанд. Қонунгузории чиноятӣ яке аз воситаҳои муҳимми танзимкунандай муносибатҳои ҷамъиятӣ буда, манфиатҳои шаҳс, ҷомеа ва давлатро аз таҷовузи ҷинояткорона ҳифз менамояд.

Мутаассифона, дар шароити мусоир ҳолатҳои гуногуни нақзи меъёрҳои Конституцияи ҶТ ва қонунгузории чиноятӣ ба назар мерасад. Яке аз инҳо дар хатар монандани ҳаёт ва саломатии инсон мебошад, ки барои содир кардани ин гуна кирдорҳо қонуни чиноятӣ ҷавобгарӣ муқаррар намудааст. Ба андешаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Ҷинояткориро танҳо дар ҳолате коҳиш додан мумкин аст, ки беэҳтиромӣ ба қонун ва беэътиноӣ ба ҳуқуқ дар маҷмуъ аз байн бурда шуда, риояи ҳатмии тартиботи ҳуқуқӣ ҳамчун рафтору кирдори табиӣ ба шуури мардум ворид карда шавад».

Бояд қайд кард, ки қонуни чиноятӣ барои дар хатар мондани ҳаёт ва саломатӣ ҷавобгарии чиноятиро пешбинӣ кардааст, ки он дар моддаи 127 КҔ ҶТ инъикос ёфтааст. Ҳолатҳои таҳди迪 хатар ба ҳаёт ва саломатии инсон ва шаҳрвандро метавон дар мисоли вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби иштирокчиёни он (масалан, истифодаи телефони мобилӣ, гӯшмонақҳо ва гайра), муомилоти бозичаҳои пастсифат, иҷрои номатлуби уҳдадориҳо аз ҷониби падару модар ва ё

шахсони онхоро ивазкунанда вобаста ба нигоҳубини ноболиг, ҷалби ноболигон ба кор ва ғайра мушоҳидар дар сурати содир кардани кирдорҳо дар боло зикршуда, ки боиси дар хатар мондани ҳаёт ва саломатии шахс мегарданд, субъектони даҳлдор тибқи талаботи моддаи 127 КҶ ҶТ ба ҷавобагарии ҷиноятӣ кашида мешаванд.

Вобаста ба андешаҳои дар боло зикргардида, таҳлили ҳамаҷонибаи назариявии масъалаҳои танзими қонунгузории ҷавобгарӣ барои дар хатар монондан, амалияи татбиқи меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ дар пайвастагӣ ба ҷавобагарии ҷиноятӣ барои дар хатар монондани ҳаёт ва саломатии шахс, коркарди тавсияҳои илман асоснок ҷиҳати мукаммалнамоии қонунгузории ҷиноятӣ дар замони имрӯза мубрам мебошанд. Диссертант мубрамии таҳқиқоти мазкурро дар як чанд банд низ асоснок кардааст, ки хеле ба маврид аст.

Дар маҷмуъ, ин омилҳо аз мубрамии мавзуи тадқиқоти диссертационӣ шаҳодат медианд.

Навғонии илмии таҳқиқот аз он иборат аст, ки рисолаи мазкур нахустин пажуҳиши мукаммали илмӣ бо забони давлатӣ оид ба ҷавобагарии ҷиноятӣ барои дар хатар монондан дар ҶТ ба шумор меравад. Навовариҳои таҳқиқоти мазкур аз ҷанбаҳои зерин иборат аст:

- табиати ҳукуқии ҷинояти дар хатар монондан мавриди баррасӣ қарор гирифта, мавқеи он дар низоми қонунгузорӣ муайян гардидааст;
- қонунгузории ҷиноятии кишварҳои узви ИДМ оид ба ҷинояти дар хатар монондан таҳқиқ гардида, гуногунрангӣ, норасоӣ ва бартарияти асоснокии ҷавобагарии ҷинояти мазкур дар КҶ кишварҳои узви ИДМ нишон дода шудааст;
- масоили объект ва тарафи объективии ҷинояти дар хатар монондан ба таври мукаммал мавриди омӯзиш қарор гирифта, сарҳади ҷинояти мазкур аз дигар кирдорҳои ба он ҳамшабеҳ чудо карда шудааст;

- дар раванди таҳқик субъект ва тарафи субъективии чинояти дар хатар монондан мушаххасу муайян шуда, андешаҳои асосноки илмӣ вобаста ба масъалаи мазкур ироа гардидааст;

- аломатҳои бандубастшаванда ва маҳсус бандубастшаванди чинояти дар хатар монондан мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор гирифта, парвандаҳои тафтишотиву судӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, андешаҳои илман асоснок барои бартараф кардани норасоихо дар қонунгузорӣ ироа гардидааст.

Бо назардоши аҳаммияти илмӣ-назариявӣ ва амалии таҳқиқот метавон натиҷаи онро ҳангоми таҳқиқотҳои минбаъда вобаста ба ҷавобгарии чиноятӣ барои дар хатар монондан ба таври васеъ истифода шавад. Ҳамзамон, таҳқиқоти мазкур метавонад дар рушди минбаъдаи илми ҳуқуқи чиноятӣ ва қонунгузории чиноятӣ саҳми сазовор гузошта, барои бартараф намудани норасоихо ҷойдоштаи амалияи ҳуқуктатбиқкунӣ ёрӣ расонад. Аҳаммияти амалии диссертатсия дар он ифода меёбад, ки хulosаву пешниҳодоти дар диссертатсия таҳиянамудаи муаллиф, метавонад оид ба такмили минбаъдаи қонунгузории чиноятӣ дар самти ҳифзи ҳаёт ва саломатӣ ҳангоми татбиқи м. 127 КҔ ҔТ дар амалияи мақомоти тафтишоти пешакӣ ва суд оид ба таҳқиқ ва тавсифи чинояти мазкур мавриди истифода қарор дода шаванд.

Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Эътиимоднокии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз истифодаи заминаҳои васеи таҷрибавӣ, ки дар шакли маълумотҳои гуногуни оморӣ, ҷамъбости маводи таҷрибаи судӣ ва таҳлили ҷандин парвандаҳои чиноятӣ оварда шудаанд, бармеояд. Ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқоти рисолаи илмӣ ба он хотир эътиимоднок мебошанд, ки онҳо дар асоси таҳлили Конститутсияи ҔТ, КҔ ҔТ, КИҔҔ ҔТ, Консепсияи сиёсати ҳуқуқии ҔТ, Қарорҳои Пленуми Суди Олии ҔТ ва ғайра ба даст омадаанд.

Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шаҳсии муаллифи диссертатсия ба сатҳи навғонии илмии таҳқиқоти

диссертационӣ, нуктаҳои илмӣ, ки ба химоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии чумхурияйӣ ва байналмилаӣ асоснок карда шудаанд. Ҳамчунин, тарзи навишт, гузориши масъала, сабки диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд. Илова бар ин, муаллифи диссертатсия дар мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳои худ пешниҳодҳо ҷиҳати такмили қонунгузории чиноятии ватанӣ ва фаъолияти ҳуқуқтатбиқунӣ ироа кардааст.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия. Таҳқиқоти диссертационӣ аз номгӯйи ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ, муқаддима, ду боб, панҷ зербоб, хулосаҳо, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиёт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 174 саҳифаи чопиро дар бар мегирад.

Дар муқаддима мубрамии мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ, дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ, робита, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот асоснок гардида, объект, мавзӯъ, марҳила, макон ва давраи таҳқиқоти илмӣ муайян шуда, асосҳои назарияйӣ ва методологии таҳқиқот, заминаҳои эмпирикӣ тавсиф ёфта, навғонии илмӣ, нуктаҳои ба химоя пешниҳодшаванда, аҳаммияти назарияйӣ ва амалии таҳқиқот, дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳо, мутобиқатии диссертатсия бо шиносномаи ихтисос, саҳми шахсии довталаб, ҳамзамон тасвиби натиҷаҳои таҳқиқот, интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия, соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия, нишон дода шудаанд.

Боби якуми диссертатсия – «Танзими ҳуқуқии чинояти дар хатар монондан дар қонунгузории чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои ҳориҷӣ» аз ду зербоб иборат буда, дар он масоили табииати ҳуқуқии чинояти дар хатар монондан ва муқоисаи моддаи 127 КҔ ҶТ бо Кодексҳои чиноятии кишварҳои аъзои ИДМ инъикос гардидааст.

Зербоби аввал – «Табииати ҳуқуқии чинояти дар хатар монондан мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» номгузорӣ гардидааст. Масъалаи мазкур дар низоми қонунгузории ҶТ мавриди таҳқиқ қарор

гирифтааст. Кирдори дар хатар монондани ҳаёт ва саломатии инсонро мақомоти қонунгузор дар як зумра санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ танзим намудааст, ки онҳо дар диссертатсия пай дар пай шарҳу тавзех ёфтаанд. Яке аз санадҳои муҳимми танзимкунандаи ҳуқуки чиноятӣ КҶ ҶТ мебошад.

Муаллифи диссертатсия беш аз 20 санади меъёрии ҳуқуқиро таҳлилу баррасӣ намуда, дар таркиби онҳо масъалаи дар хатар монондани ҳаёт ва саломатии инсонро шарҳу тавзех додааст. Ҳамзамон, омори СМИТ ВҚД ҶТ оид ба чинояти дар хатар монондан барои солҳои 2017-2023-ро ба гардиши илмӣ ворид намудааст.

Дар зербоби дуюми боби якум – «Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории чиноятии кишварҳои узви ИДМ оид ба чинояти дар хатар монондан» сурат гирифта, ҷанбаҳои фарқунанда ва айнияти онҳоро мавриди таҳлил қарор додааст. Зеро қонунгузории кишварҳои аъзои ИДМ дар асоси қонунгузории намунавии Ассамблеи байнипарлумонӣ барои кишварҳои аъзо таҳия ва тасдиқ шудаанд.

Диссертант қонунгузории чиноятии аз эътибор сокитшуда ва амалкунандаи кишварҳои аъзои ИДМ-ро дар самти чинояти дар хатар монондан муқоиса намуда, қайд менамояд, ки дар КҶ ҶТ ва дигар кишварҳои аъзои ИДМ, ба гайр аз КҶ ҶТ Ӯзбекистон Кодекси намунавии чиноятии кишварҳои аъзои ИДМ «дар хатар монондан» криминализатсия шудааст.

Боби дуюми диссертатсия – «Табиати ҳуқуқӣ-чиноятии таркиби дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз се зербоб таркиб ёфта, унсурҳои чиноят – объект, тарафи объективӣ, субъект, тарафи субъективӣ ва методҳову мушкилоти бандубости чинояти дар хатар мононданро фаро мегирад.

Дар зербоби якум – «Объект ва тарафи объективии чинояти дар хатар монондан» мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Таълимот оид ба объекти чиноят дар илми ҳуқуки чиноятӣ яке аз қисмҳои асосӣ ва хеле

мураккаб ба хисоб меравад. Объекти чиноят дар адабиёти хукуки чиноятӣ ҳамчун хукукҳои субъективии шахс, арзишҳо ҳамчун шарти ҳаёти солимии чомеа, манфиатҳои ҳаётӣ, хукуқӣ ва дигар падидаҳои ба инҳо наздик, ки бо санадҳои амалкунандаймеъёрии хукуқӣҳифз кардамешаванд, фаҳмида мешавад.

Зербоби дуюми боби дуюм – «**Субъект ва тарафи субъективии чинояти дар ҳатар монондан**» аломатҳои ҳатмии объекти чиноят ба мисли шахси воқеӣ, мукаллафӣ ва унсурҳои тибии он, расидан ба сину соли муқаррарнамудаи қонун, инчуниҳои ҳолатҳои равонии шахс нисбат ба кирдори ба ҷамъият ҳавғоноки содирнамудааш, ба сифати гуноҳ, маром, ангеза ва ҳиссиётро фарогир мебошад.

Дар зербоби сеюми боби дуюм – «**Таҳлили аломатҳои бандубастшаванда ва маҳсус бандубастшавандай дар ҳатар монондан**» дар амалияи тафтишотиву судӣ баррасӣ гардида, тафовути он бо дигар моддаҳои ба он монанди КҶ ҔТ нишон дода шудааст.

Хулоса ва тавсияҳои илмии диссертант мұттамад ва қобили қабуланд. Диссертатсия аз нигоҳи забонӣ ва таҳлили мантиқӣ дар сатҳи хуб навишта шудааст. Таҳлили диссертатсия нишон медиҳад, ки муаллиф мақсаду вазифаҳои таҳқиқоташро комилан ичро кардааст. Аз рӯйи мавзуи диссертатсия 4 мақолаи илмӣ дар мачаллаҳои такризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 4 мақола дар дигар нашрияҳо ба табъ расонидааст. Ҳамзамон, Шарифзода Раҳматулло Файзулло нукоти асосии мавзуи диссертатсияшро дар конференсия ва семинарҳои гуногуни илмию амалии ҷумҳурияйӣ дар шакли маъруза пешниҳод кардааст. Дар интишорот натиҷаҳои асосӣ, хулосаи таҳқиқст ва тавсияҳои муаллиф инъикос ёфтаанд. Автореферат, гузоришу мақолаҳои илмии диссертант мухтавои асосии диссертатсияро инъикос намуда, аз донишу малака ва лаёқати илмии довталаби дараҷаи илмӣ гувоҳӣ медиҳанд.

Дар баробари дастовардҳои назаррас диссертатсия аз нуқсону норасой холӣ нест, ки ба пиндори мо рафъи баъзе аз онҳо пеш аз нашри матни рисолаи илмӣ хеле мантиқӣ ба назар мерасад:

1. Аз матни диссертатсия бармеояд, ки муаллиф ҳангоми таҳқиқи мавзуъ аз адабиёти гуногуни ҳуқуқӣ истифода кардааст. Махсусан, истифодаи таҳқиқоти донишмандону паҳӯҳишгарони хориҷӣ зиёд ба назар мерасад. Беҳтар мешуд, ки дар радифи муҳаққиқони хориҷӣ таҳқиқотҳои олимону пажӯҳишгарони ватаниро низ бештар истифода менамуд.

2. Муаллиф нуқтаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшавандаро дар панҷ қисм (саҳифаи 12-14) гурӯҳбандӣ ва пешниҳод кардааст, ки он мазмуну моҳияти диссертатсияро ба таври комил фарогир нест. Беҳтар мешуд, ки дар самти табииати ҳуқуқии чинояти мазкур банди алоҳидас пешниҳод мегардид.

3. Зербоби дуюми боби якуми диссертатсия «Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории чиноятии кишварҳои узви ИДМ оид ба чинояти дар хатар монондан» номгузорӣ шудааст. Аммо диссертант ҳангоми таҳлили мавзуъ Кодекси чиноятии кишвареро ба Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон қиёс кардааст, ки он узви ИДМ нест. Масалан, Украина (Саҳифаи 54).


4. Аз таҳлили диссертатсия бармеояд, ки диссертант чандин парвандаҳои чиноятиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст, ки бештари онҳо моддаҳои 127 ва 212 Кодекси Чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегиранд. Ғайр аз ин, вобаста ба маҷмуи чиноятҳо, ки таркиби дигар моддаҳои қисми маҳсуси Кодекси Чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад, камтар дида мешавад.

Эродҳои мазкур ҷузъӣ буда, ба ҳеч ваҷҳ арзиши таҳқиқоти илмиро коста намесозанд, зоро аксари онҳо хусусияти тавсиявӣ доранд. Диссертатсия аз назари мазмуну муҳтаво таҳқиқоти муқаммали илмӣ аст ва метавонад дар омӯзиши масоили чинояти дар хатар монондан ва

такмили қонунгузории чиноятии мииллӣ ба таври васеъ истифода шавад. Хулоса, диссертатсияи номзадии Шарифзода Раҳматулло Файзулло дар мавзуи «Ҷавобгарии чинояти барои дар хатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба унвони таҳқикоти комил ба талаботи банди 71 ва 72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ аст. Муаллифи рисола Шарифзода Раҳматулло Файзулло барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи чинояти ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чинояти (ilmҳои ҳуқуқшиносӣ) сазовор мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори
кафедраи ҳуқуқи чиноятии Донишгоҳи
славянини Россия-Тоҷикистон



Абдуҳамитов В.А.

Имзои Абдуҳамитов В.А.-ро тасдиқ мекунам:

/Сардори шуъбаи кадрҳои Донишгоҳи славянини
Россия-Тоҷикистон

Раҳимов А.А.

«08» 12 соли 2023



Бод ғурӯз, ин диссертатсияи номзадии дар Ҷони-Бадноми
лӯзимони маркази Ҷавобгарии ҳуқуқи чинояти на қуқониш
ба коррупсияи фокултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи славянини Тоҷикистон
«Славян ҳуқуқи чинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз даронд муснири
руни (барои солҳо 2016-2020) ҷонигона шудааст.

Мубрам будани номзуд диссертатсия. Исполнени давлатӣ ба рӯзни
гулӯз муттаҳидӣ шуд. Ҳуқуқи чинояти ҳуқуқи чинояти ҷонигона ғурӯз.